



Рӯзнама аз соли 1924 мебарояд

Номиҳои пешинан рӯнома: «Овози тоҷикӣ намбагала» (соли 1924),
«Овози тоҷик» (соҳзон 1924-1931), «Ҳақиқати Ёзбекистон» (соҳзон 1931-1940),
«Ёзбекистон суро» (соҳзон 1950-1964), «Ҳақиқати Ёзбекистон» (соҳзон 1964-1991).

Бани одам аъзон яқдигаранда!

Овози Тоҷик

1
майи
соли 2021.
Шанбе
№ 35 (14736)

сайт <http://ovozitojik.uz/>,
e-mail:
ovozitoj@umail.uz,
ovози@list.ru

ПРЕЗИДЕНТИ ЁЗБЕКИСТОН ДИРЕКТОРИ БҶУРОИ ОИД БА ИНСТИТУТҶОИ ДЕМОКРАТӢ ВА ҶУҚУҚИ ИНСОНИ САҶА-РО ПАЗИРУФТ



30 апрел Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон Шавкат Мирзиёев ҳайати БҶурои институтҶои демократӣ ва Ҷуқуқи инсонии САҶА-ро бо роҳбарии директори он Маттео Мекаччи, ки дар мамлакати мо қарор дорад, ба Ҷузур пазируфт.

Дар мулоқот масъалаҳои муҳими рушди муколамаи со-занда ва шарикии самарабахши Ёзбекистон ва БИДҶИ муҳокима шуданд.

Сарвари давлати мо пешрафти ҷиддии ҳамкорихои дучонибаро дар солҳои охир бо қаноатмандӣ қайд қард. Бори аввал миссияи пурраи бҶуро дар мушоҳидаи ин-тиҳоботи президентӣ ва парламентӣ дар ҷумҳурий шир-кат варзид.

Ҳамкорию бомуваффақият дар татбиқи тавсияҳои БИДҶИ, аз ҷумла дар доираи қабул ва тақмили Кодекси интиҳоботи Ҷумҳурии Ёзбекистон таъйид гардид. Коршиносони бҶуро ба коркарди Стратегияи миллии Ҷуқуқи инсон ва лоиҳаи қонун дар бораи озодии виҷдон

ва ташкилотҳои динӣ ҷалб қарда шуданд.

Аз идомаи шарикии дарозмуддат ва пурсамар бо БИДҶИ, пеш аз Ҷама дар соҳаи Ҷуқуқи инсон, озодии суҳан, дин ва эътиқод, баробарии гендерӣ, дастгирии ҷавонон, рушди институтҳои ҷомеаи шаҳравандӣ, таҳжи-ми пойгоҳи Ҷуқуқи дигаргунсозихои демократӣ дар асоси таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ манфиатдорӣ изҳор гардид.

Ғайр аз ин, моҳи май миссияи баҳодихии бҶуро ба мамлакати мо омада, оид ба омодагӣ ба ҷорабинихои муҳими оянда дар Ёзбекистон корҳои муштарак анҷом медиҳад.

Директори БҶурои оид ба институтҶои демократӣ ва

Ҷуқуқи инсонии САҶА Маттео Мекаччи ба сарвари дав-лати мо барои пазирии самимона ва инчунин барои суҳбати ошкоро ва пурмазмун изҳори миннатдори қард.

Вай аз ислоҳоти васеъмӯйкеси дар кишвар амали-шаванда, ки тамоми соҳаҳо ва самтҳоро дар бар меги-рад, изҳори пуштибонӣ қард ва инчунин изҳор намуд, ки омода аст бҶуро барои татбиқи бомуваффақияти онҳо Ҷамаҷониба қўмак расонад.

Ў.А.

Сурати Хидмати матбуоти Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон

МАСъАЛАҶОИ ИНКИШОФИ САНОАТИ МАҶАЛЛӢ ВА ҶАМКОРИИ БАЙНИ КОРҶОНАҶО МУҶОКИМА ГАРДИДАНД

Зери раёсати Президенти Ҷумҳурии Ёзбе-кистон Шавкат Мирзиёев 30 апрел ҷамъо-мади видеоселекторӣ дар бобати ҷораҳои инкишофи саноати маҳаллӣ дар минтақаҳо барпо гардид.

Масолеҳи сохтмон, мебел, амвол барои манзил ва май-шат, пўшак ва махсулоти озу-қаворӣ – инҳо намудохи мах-сулоти мебошанд, ки аҳоли онҳоро бештар истеъмол менамояд. Азҳуд намудани истеҳсоли онҳо осон ва ар-зон мебошад. Ғайр аз ин ҷу-нин истеҳсолот инкишофи саноатро дар дехот рағбатнок мегардонад ва табиист, ки барои бо кор таъмин наму-дани аҳоли мусоидат мена-мояд.

Барои мисол, дар се соли охир Ҷаҳми истеҳсоли масо-леҳи сохтмон дар мамлакат 1,5 баробар зиёд гардид. Аммо Ҷаҳми ҷорӣ ва номгўйи махсулот ханўз ниёзи дохи-лиро қонеъ гардонда наме-тавонад. Соли 2020 қариб ба микдори 1 миллиард доллар масолеҳи сохтмон содир шу-дааст.

Дар мамлакатамон бисёр иморату завод ва корхонаҳо, объектиҳои иҷтимоӣ бунёд мегарданд. Ин ниёзро ҷи ба-рои масолеҳи сохтмон ва ҷи махсулоти соҳаҳои Ҷамҷавор зиёд мегардонад.

Бинобар ин дар ҷамъомад масъалаҳои инкишофи сано-ати маҳаллӣ ва афзудани истеҳ-солот муҳокима гардиданд.

– Худ мебинед, ки имрўз дар иқтисодиёти ҷаҳон вазъи-яти мураккаб Ҷуқуқронӣ ме-намоияд. Ба Ҷама мушкул аст. Аз ин рў, мо бояд имконоти мавҷударо истифода намоем, ба натиҷаҳо ноил гардем, Ҷар чизе, ки бо меҳнати Ҷалол ба даст меорем, аз рўи адолат онро то мардум бояд расо-нем. Инкишофи саноати ма-ҳаллӣ низ дар вақолати ҳоки-мон мебошад. Агар оқилона, боақлона кор барем, потен-сиали мавҷудаи инро ба кор андохтан мумкин мегардад, ки инҳо ҷойҳои кори зиёд ва Ҷоидаи соҳибкорон ва Ҷам-чунин Ҷараҳмандии аҳоли танд, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Ба ноғузирии ташкили кор дар ин самт аз рўи Ҷалқай

«омўзиши ниёзи дохилӣ – таҳлили воридот – муайян сохтани пойгоҳи захира – таҳияи лоиҳаҳои нав» ишора гардид.

Ба Вазорати сармоя ва сав-дои хориҷӣ дар қисмати мин-тақаҳо таҳияи барномаҳои алоҳидаи рушди саноати ма-ҳаллӣ, аз ҷумла соҳаҳои ма-салеҳи сохтмон, бофандагӣ, пиллапарварӣ, дорусозӣ, электротехника, истеҳсоли масолеҳи ҷарму пойафзор, ҷавохирот, маснуоти сафолӣ, мебел ва Ҷамчунин саноати Ҷўроқворӣ супурда шуд.

Роҳбари давлат пешниҳод-ро дар бораи иқтисосебӣи 24 ноҳияи Ҷумҳурии Қароқалпоқи-стон ва вилояти барои истеҳ-соли масолеҳи сохтмон даст-гирӣ намуд. Супурда шуд, ки дар ин ноҳияҳо корхонаҳои нав бо истифода аз пойгоҳи мавҷу-даи ашби Ҷом ва инфрасохто-ри заводҳои бузург ташкил қар-да шаванд. Барои беҳсозии ин-фрасохтор дар ин ноҳияҳо қарор гардид, ки аз бўҷет ба-рилова 400 миллиард сўм ра-вона гардида, боз 100 милли-ард сўм барои кофтуковҳои геол-огӣ ҷудо қарда мешавад.

Дар индустрияи масолеҳи сохтмон беш аз ҳазор лоиҳаи нав ба микдори 5 миллиард доллар ташаққул ёфтааст. Қарор аст, ки беш аз 25 ҳазор ҷойи кор фароҳам оварда ша-вад.

«Ўзпромстройбанк» пеш-ниҳод менамояд, ки барои ин лоиҳаҳо хати кредитро ба микдори 300 миллион дол-лар қушояд ва ба соҳибкорон ёрии амалиро аз тариқи мар-казҳои консалтингӣ дар фи-лалҳои бонк анҷом диҳад. Президент барои ҷудо наму-дани барилова 200 миллион доллар аз бўҷети давлатӣ аз тариқи ин бонк супориш дод. Таъкид шуд, ки барои лоиҳаҳо доир ба истеҳсоли намудохи нави махсулоти сох-тмон ва резакорӣ номаҳои шафобати ба микдори то 15 миллиард сўм дода мешавад.

Ғайр аз ин ба ҷунин истеҳ-солгарон пардохташон аз рўи кредит дар аъсори миллий дар қисме, ки аз 10 Ҷоизи став-каи Бонки марказӣ меафзо-яд ва Ҷамчунин 50 Ҷоизи ставка аз рўи кредити хориҷӣ ҷуброн қарда мешавад.

Ҷамзамон истеҳсолгарон, ки дар минтақаҳои саноати дехот Ҷаъолият доранд ва Ҷамчунин истиҳроҷгарони Ҷав-заҳои истиҳроҷӣ ва қарерҳо, метавонанд ба қоҳиши пар-дохти андозӣ замин то 10 баробар умед банданд. 500 қони Ҷайримамдан дар ауски-он Ҷуфурта мешаванд ва дар пойгоҳи онҳо корхонаҳои са-ноатӣ ташкил хоҳанд гардид.

Таъкид гардид, ки ин им-конот метавонад истеҳсоли масолеҳи сохтмонро 40 Ҷоиз афзуда, номгўйи махсулоти-ро васеъ гардонад, ҷойгоҳи ам-воли воридотиро ишғол на-мояд.

Усули аз Ҷама босамар таҳ-лили сохтори воридоте, ки ба ноҳия ва ё шаҳр дохил мегардад ва роҳандозии ис-теҳсоли ин махсулот дар мин-тақа мебошад.

Барои мисол, дар ду соли охир қариб 6 ҳазор иморати бисёрҶуҷура сохта шуда, қариб 30 Ҷоизи масолеҳи истифодагардидаи сохтмон дар онҳо аз хориҷа оварда шудаанд. Ба Ҷар яқи қариб 100 ҳазор қвартира, ки дар соли ҷорӣ ба нақша гирифта шудааст, электротехника, мебел, василаҳои ошхона ва инчунин асбобҳои майишӣ ҳадди ақалл ба микдори 20-30 миллион сўм зарур мегар-дад.

Аз ин рў, ба шахсони масъул афзудани микдори лоиҳаҳои локализатсияи ам-воли мавриди ниёз дар асо-си таҳлили эътиҳиёи бозор супурда шуда, оқилона ҷой-гир намудани ҷунин амвол дар минтақаҳои саноатиӣ Ҷудухдо вазифадор қарда шуданд.

Мисли ин барои ноҳияҳое, ки ба масолеҳи сохтмон иқ-тисос меёбанд, таъкид ёфт, ки муайян намудани ноҳияҳо бо рушди амикӣ истеҳсоли дигар намудохи амволи сано-атӣ, татбиқи лоиҳаҳои нав дар онҳо аҳамият қасб мена-моянд.

Ў.А.

Фикри депутат

МАЙДОНЧАИ БАЧАГОНА ОЁ ЗАРУР АСТ?!

Ё ХУД СИНДРОМИ АЙНАКИ СИЁҶ

...ман майдончаи бозии замона-и бачагии худро ёд мекунам. Вай ба мо барои дарки бачагии ҳақиқӣ қўмак қардааст, агар яке тасодуфан афтада қам ё беш лат хурад, «ярадор»-ро ҳамроҳ ба хо-нааш бурда, аҳволро ба падару модараш мефаҳмондем. Вазу-во ҳолати волидайнро наҷдон идрок нақарда, боз: «Баромада бозӣ қу-нем, майлаш?» гўён дўсти латҳўр-даи худро аз нав ба майдонча ме-баровардем...

Он майдончаҳои бозии бачаго-на хеле содда ва оддӣ, вале мус-тақаму боэътимод буданд. Падару модарон ба ҳаёли худ намео-варданд, ки фарзандонашон дар ин бозигороҳ азият меқашанд, ё худ аз он ҳам даҳшатовараш, ба ҳалокат мерасанд.

Сохтмонҳое, ки имрўз дар мам-лакатамон бо суръати баланд идо-ма доранду барои аҳолии аз 7 то 70-солаи мо шаритҳои хуб фаро-ҳам меоваранд, моро гоҳ хурсанд мекунанд ва гоҳ ба андеша қар-дан водор менамоянд. Барои ба ин хурсандӣ ман ҳамроҳ шудан метавонед тугмаи хостаи телеви-зионатонро пахш қунед ё ба ҳавлӣ баромада, исботи онро бо Ҷашмо-ни худ бубинед. Дар ин маврид айнак доштан низ шарт нест.

Аммо чизе, ки қасро ба андеша ва гоҳе ба ҳавотир меовараду аз Ҷашмон бардоштани айнаки сиё-ро тақозо менамояд, ҳолати «но-бобу ҳароб»-и майдончаҳои бача-гона аст.

Дуруст аст, ки намои зоҳирии онҳо замонавӣ ва мўҷалло мебо-шад. Ҷиҳозоти ин майдончаҳо аз конструкцияҳои оҳанин иборат буда, ба Ҷам пайванд қарда шу-даанд. Ин аст, ки қўдакону навра-сон аз ҷунин таҳҶизоти филизотӣ зуд-зуд афтада, зонхўояшон ҷаро-ҳат мебардорад, дасту пойшон лат меқўрад ва аз он Ҷам бадртар ши-каст меёбанд. Бинобар маълумо-ти духтурони шиқастубанд бача-гон дар ҷунин майдончаҳо нақибат ба ҳодисаҳои нохуши роҳу нақибат

бештар ҷароҳат мебардоранд.

Мониторинги Ҷуҷатҳои қонунгу-зори ба бунёди майдончаҳои бозӣ ва иншооти варзишии бачагон вобаста дар ин бобат мавҷуд будани норасо-ихоро нишон медиҳад. Баҳусус Қаро-ри Девони Вазирони ҷумҳурий аз 22 декабри соли 2020 «Дар бораи тас-диқ қардани барномаи ҷароҳиҳои тўли солҳои 2011-2015 бунёд ва ташкил қардани майдончаҳои бачагона» (Ҷуҷат 22 феввали соли 2021 аз эъти-бор бозмонд), Фармоиши вазии Ва-зорати меҳнат ва Ҷифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Ёзбекистон (муноси-батҳои меҳнат ва меҳнат) «Дар бораи тасдиқ қардани қондаҳои риоя наму-дан ба бехатарии техникаи майдон-чаҳои бачагона» аз 16 июли соли 2012 барин Ҷуҷатҳои меъёрӣ хеле қўна шудаанд ва ба талаби замон ҷавобгў нестанд. Бинобар он ки Ҷуҷатҳои маз-кур на Ҷамчун барномаи иҷрояш ҳатмӣ, балки ба сифати тавсия қабул шудаанд, дар ин бобат суҳангўён зиё-данд: аз дастуруламалҳои мухалифи экологӣ ва Ҷуҷатҳои вобаста ба обо-донисозӣ ва нигоҳдорӣи нуқтаҳои аҳолинишин Ҷама эътибори худро ба ин ниғарониданд. Вале низоми на-зорати соҳтану ба истифода супурда-ни онҳо вучуд надорад. Решаи асосии муаммо ба масъалаи дар ин кор кӣ масъул будан мепайвандад. Ҷолатҳои аҷибе рух медиҳанд. Аз ҷи бошад, ки баъди ба истифода супурда шудани ҷунин иншоот ним сол ё соле пас маъ-лум мешавад, ки аз зери ин майдон-чаҳо хатти нақли об, симҳои коммуни-катсионӣ ва боз қадом як воситаҳои дигар гузаштаанд. Сипас, Ҷама ба ҷустуҷўи «ҷавобгарону масъулону» ма-шғул мешаванд. Бешубҳа мушқилот (тайи чанд рўз ё худ сол?) бартараф қарда мешавад, вале пўшондану маҳ-кам қардани нақбу ҷуқурии кофташу-да, албатта «аз хотир мебарояд!». Дар натиҷа ин нақб ё худ ҷуқурий боиси пайдо гардидани «ахлотхонаи нав», ё худ ҷойи навбатии «ҷароҳатбардорӣ»-и қўдакон мешавад.

Маълум аст, ки дар доираи Барно-маи давлатии соли 2020 аз ҷониби Вазорати Ҷизмати коммуналии хона-

ДАР БОРАИ МУЛОҚОТИ ТЕЛЕФОНИИ ПРЕЗИДЕНТҶОИ ЁЗБЕКИСТОН ВА ТОҶИКИСТОН

Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон Шавкат Мирзиёев 30 апрел бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон суҳбати телефонӣ анҷом дод.

Сарони давлатҳо масъа-лаҳои рушди вазъияти дар марзи Тоҷикистону Қирғи-зистон ба амал омадаро баррасӣ қарданд.

Президенти Ёзбекистон созишномаҳои аз ҷонибҳои Тоҷикистону Қирғизистон ба даст овардашударо, ки ба Ҷарчи зудтар ба танзим овардани вазъи мавҷуда ва пешгирии шиддатнокии он равона шудаанд, дастгирӣ қард.

Муҳим будани Ҷалли Ҷамаи масъалаҳои ҷойдош-та танҳо ба воситаи гуфту-шундҳо ва машваратҳо дар рўи муносибатҳои дўсти,

ҳамсоғии нек ва шарикӣ таъ-кид гардид.

Рафти тайёри ба сафари ояндаи дарачаи оли ба Тоҷи-кистон низ баррасӣ шуд. На-тиҷаҳои пурсамари мулоқоти қори сарвазирони кишва-рҳои мо, ки Ҷафти гузашта дар шаҳри Ҷучанд баргузор гардид, бо қаноатмандӣ қайд қарда шуданд.

Аҳамияти яққо муайян намудани «нуқтаҳои рушд»-и нави ҳамкорихои Ҷамаҷони-баи Ёзбекистон ва Тоҷики-стон барои пешомади дароз-муддат махсус қайд қарда шуд.

Ў.А.

ДАР БОРАИ МУЛОҚОТИ ТЕЛЕФОНИИ ПРЕЗИДЕНТҶОИ ЁЗБЕКИСТОН ВА ҚИРҶИЗИСТОН

30 апрел байни Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон Шавкат Мирзиёев ва Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Саидр Ҷапаров гуфтугўи телефонӣ баргузор шуд.

Зимни суҳбат масъа-лаҳои мураами ҳамко-риҳои минтақавӣ ва рўзнамаи дучониба бар-расӣ шуданд.

Роҳбарони кишварҳои мо вазъи қунунӣ ва роҳҳои Ҷалли Ҷарчи зуд-тари вазъи дар марзи Қирғизистону Тоҷикистон ба амал омадаро бар-расӣ қарданд. Созишно-маҳои байни ҷонибҳои Қирғизистон ва Тоҷики-стон ба дастомеда, ки ба эътидол овардани вазъ ва пешгирии шиддати минбаъдаи он равона шудаанд, бо қаноатмандӣ қайд қарда шуданд.

Таъкид гардид, ки Ҷама масъалаҳои баҳста-лаби пайдошуда бояд

дар асоси муколама дар рўи муносибатҳои дўсти чандинасра, ҳамсоғии нек, эътимод ва шарикӣ Ҷал қарда шаванд.

Сарони давлатҳо дар алоҳидагӣ дар бораи масъалаҳои татбиқи ама-рии Ҷарроҳро ва созишно-маҳои муштарак, ки бино-бар ҷамъбасти Ҷамоиш дар Тошқанд моҳи марти соли равон қабул шуда буданд, суҳбат қарданд.

Муҳим будани идомаи мубодилаи шадид ва таҳ-қими ҳамкорӣ ба мақсади иҷрои бечунуҷарои ўҳдадо-риҳои ба зимма гирифта-шуда ва пешбурди лоиҳаҳои афзалиятнок қайд гардид.

Ў.А.

Гулрух АҶЗАМОВА,
депутати Палатаи қонунгу-зори Олий Маҷлис, узви фрак-сии Ҷизби сотсман-демократии Ёзбекистон «Адолат».

ДАР ВИЛОЯТИ СИРДАРЁ СУҒУРТАИ ТИББӢ ҶОРӢ КАРДА МЕШАВАД

Дар мамлакати мо шаҳрвандон аз суғуртаи тиббӣ истифода мебаранд. Ин имконият барои онҳо тибқи қарори Президент аз 12 ноябри соли 2020 фароҳам оварда хоҳад шуд. Дар ин бора ба хабарнигорони дохилӣ ва хориҷӣ дар шаҳри Гулистон иттилоъ доданд.

Ҳокими вилояти Сирдарё Фағурҷон Мирзоев дар оғози суҳанронӣ меҳмонро ба ин вилоят хайрамақдам гуфт. Ба гуфтаи вай лоиҳаи озмоишӣ, ки дар вилояти Сирдарё татбиқ мегардад, ба ҷорӣ шудани суғуртаи тиббӣ дар саросари мамлакатамон асос хоҳад гузошт.

– Маълум аст, ки ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ба сибсати устувори давлат таъдил ёфтааст. Аз соли 2016 ба ин сӯ барои ислоҳ намудани соҳаи тандурустӣ беш аз 50 қарору фармон ва ҳуҷҷат содир ва қабул шудаанд, ки хеле муваффақона дар амал татбиқ мегарданд. Ба таври мисол, дар ҷаҳор соли охир соҳаи тандурустии мамлакат куллан ба нақлиёти нав таъмин гардид. Ҳамчунин марказҳои муҷаҳҳази онкология, пулманология, кардиология, эндиринология ва касалиҳои пӯст ташкил карда шуд, – гуфт Фағурҷон Мирзоев.

Вай илова намуд, ки аз ин дастовардҳои тиббӣ вилояти Сирдарё низ бархурдор мебошад. Дар айни ҳол барои ҳар як бемор кафолат дода шудааст, ки ба муассисаҳои тиббии ноҳия, вилоят ва ҷумҳури равад ва саломатию худро барқарор намояд.

– Дар вилояти мо патронажҳои мақсаднок ва манзил ба роҳ монда шудааст, ки аз 420 бригадҳои тиббӣ иборат мебошанд. Бо кӯмаки ин бригадаҳо тақрибан ҳамаи сокинони шаҳру деҳи вилоят аз муноинаи тиббӣ гузаронида шуданд, – изҳор кард ҳокими вилоят.

Тавре ки раҳбари намоёндагии Созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар Тошканд Лианн Куппенс аз тариқи мулоқоти онлайн изҳор кард, дар вилояти Сирдарё татбиқ наму-

дани лоиҳаи мазкур як қорӣ қаблин барномарезӣшуда мебошад. Вай тазаккур дод, ки дар ҳар сурат муваффақона амалӣ шудани лоиҳаи озмоишӣ ҷорӣ намудани суғуртаи тиббӣ дар ин вилоят гомест хеле муҳим дар самти пиёда кардани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ.

– Дарвоқеъ, соҳаи тандурустӣ ҳамеша мавриди тавачҷӯ ва эътибори сарвари давлатамон қарор гирифтааст. Яке аз навиғариҳои муҳими соҳаи тандурустӣ дар вилояти Сирдарё ба роҳ мондани суғуртаи давлатии тиббӣ мебошад. Ин суғурта дар мамолики зиёд мавҷуд аст ва тибқи тақозои давру замон мо низ ин намуни суғуртаро марҳала ба марҳала ҷорӣ хоҳем кард, – зимики баромад оғоз ба шаҳри мавзӯё кард ҷонишини вазири тандурустӣ Абдулло Азизов.

Тибқи ҳарфҳои ҷонишини вазири тандурустӣ ҷорӣ намудани суғуртаи давлатии тиббӣ қарордони соҳаи тандурустӣ ро водор мекунад, ки дар бобати расонидани хизмати тиббӣ таъдилӣ назар кунад, вагарна вай беморонро аз даст хоҳад дод, ки қаблан барои муоина ва табобат ба ҳамаи шифохона меамаданд.

– Дар ин сурат воридшавии маблағ ба шифохонаи мазкур хоҳиш меёбад. Бар иловаи ин, ҳатто ҳавфи бас-ташавии ин муассисаи тиббӣ ба миён меояд. Аз сӯи дигар, ин муассиса талош мекунад, ки кадрҳои баландмалака ва босалоҳияти ходимони соҳаи тиб ва имкони фароҳам овардани дастрасӣ барои ҳамаи аъзои кишри ҷомеаи мамлакат мебошад.

– Медонеда, расонидани



ри маблағгузориҳо низ афзоиш ёбад. Барои солҳои 2019-2025 консепсияи ривҷ додани соҳаи тандурустӣ қабул шудааст, – гуфт ҷонишини вазири молияи ҷумҳури Чамшед Абрӯев. – Ин ҷараён ҷанбаи гуногунро дар бар мегирад. Масалан, тақомил бахшидани таъмини молиявӣ, афзоиши ҳаҷми маблағ барои кафолати давлатӣ, васеъ ҷорӣ намудани хизмати тандурустии электронӣ, ривҷ додани туризми тиббӣ ва аз ин тариқ ба соҳа ҷалб намудани сармоя, беҳбудӣ шароит ва муҳити кор ва амсоли он мадди назари давлатамон мебошад.

Баррасии мавзӯро дар брифинги мазкур директори Фонди суғуртаи давлатии тиббӣ Фаррух Шарипов идора дод. Тавре ки вай изҳор кард, ҳадафи асосии ҷорӣ намудани суғуртаи давлатии тиббӣ ғайр аз баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ, ҳамчунин самаранокӣ фаъолияти ходимони соҳаи тиб ва имкони фароҳам овардани дастрасӣ барои ҳамаи аъзои кишри ҷомеаи мамлакат мебошад.

– Медонеда, расонидани

ҳар гуна кӯмаки таъҷилии тиббӣ мисли пештара аз рӯи тақдими ин суғурта ба таври роӣгон боқӣ хоҳад монд. Аммо хизматҳои дигарии тиббӣ, ки ба бастаи давлатии суғуртаи тиббӣ дохил карда нашудаанд, чи дар беморхонаҳои давлатии ноҳиявӣ ва шаҳрӣ ва чи дар беморхонаҳои вилоятӣ пулаки боқӣ хоҳанд монд. Ғайр аз ин, дар мо контингенти имтиёзнок низ мавҷуд аст, ки барои онҳо таъхир ва табобат ҳамеша роӣгон мебошад, – тавзеҳ дод Фаррух Шарипов.

Бастаи хизматрасонӣ аз тариқи суғуртаи тиббӣ дар ҳар звенои ибтидоӣ ба таври инфиродӣ амалӣ хоҳад шуд, вале дар бунгоҳҳои тиббии деҳот ва поликлиникаҳои он ин камтар қорбаст мегардад ва дар поликлиникаҳои оилавӣ бисёрсоҳа, ноҳиявӣ ва шаҳрӣ бештар мавриди истифода қарор мегирад.

Ноғуфта намонад, ки қорҳои омодагирӣи татбиқи лоиҳаи озмоишӣ дар вилояти Сирдарё ҳанӯз 1 декабри соли 2020 шурӯъ шудааст ва дар брифинг он ҳамчун марҳала аввали омодагирӣи дар ин росто арзёбӣ гардид. Дар айни ҳол татбиқи марҳи-

лаи аввали ин лоиҳа дар се минтақаи вилояти Сирдарё сурат мегирад.

Перомунӣ ин масъала сардори садорати тандурустии вилояти Сирдарё Рустам Юлдошев ҳарф зад. Вай аз ҷумла гуфт, ки дар натиҷаи ба рӯйхат гирифтани аҳоли ба базаи “поликлиникаи электронӣ” 102 ҳазор бошандаи шаҳри Гулистон, 42 ҳазор сокини шаҳри Янгир ва 123 ҳазор сокини ноҳияи Боёвот ворид карда шуданд.

Ҳамин тавр, суғуртаи тиббӣ кафолати меҳна, ки минбаъд ҳар як сокини шаҳру рустоҳои мамлакатамон барои ҳифзи саломатии худ аз хизмати кафолатноки тиббӣ роӣгон истифода кунад. Гуфта мешавад, ки ҷорӣ намудани суғуртаи тиббӣ дар саросари кишвар марҳала бар марҳала анҷом хоҳад пазируфт.

Мирасрор АХРОРОВ,
хабарнигори махсуси
“Овози тоҷик”.
ТОШКАНД – ГУЛИСТОН
– ТОШКАНД.



Усули кластери истихсоли маҳсулоти кишоварзӣ имкон дод, ки техника ва технологияи замонавӣ истифода шаванд, ҳосилдорӣи заминҳо зиёд, сифати маҳсулоти онҳо беҳтар гардад.

Дар ҳоҷагии кластери «Fergana oaseana textile», ки дар ноҳияи Фарғона Ҷаълоил дорад, ба қорҳои парвариши киштзори ғалла эътибори махсус дода мешавад.

Бинобар ба истеҳсолот ҷорӣ гардидани технологияҳои замонавӣ ва истифодаи самарабахши захираҳо нисбатан хеле хуб ривҷ меёбад.

Дар сурат: дар ҳоҷагии кластери пахта ва ғаллапарварии «Fergana oaseana textile»-и ноҳияи Фарғона ба қорҳои парвариши киштзори ғалла эътибори махсус дода мешавад.

Суратгир: М.ҚОДИРОВ (ЎЗА).

Соҳибқори ҷавон

МАҚСАД – ҶАВОНОНОРО БО ҚОР ТАЪМИН НАМУДАН

Дар маҳаллаи Талибарзӯи Болои ноҳияи Самарқанд ақсари бошандагон тадбирқори шинохта Толиб Маҳмудов аз хонадони Маъруфихоро хуб мешиносанд. Т. Маҳмудов соли 2007 ҳоҷагии фермери «Маҳмудбек Маъруфи»-ро таъсис дода, солҳои зиёд ба он роҳбарӣ кард. Панҷ сол қабл қорҳои ҳоҷагии фермери ба писараш Зафар супурд. Мардуми донои мо «мероси падар ҳоҷӣ, касби падар омӯз» меғӯяд. Ҳоло Зафар Маҳмудов бо маслиҳати падар қорҳои ҳоҷагиро боз ҳам ривҷ дода, дар ин ҷо ба қорҳои ноил мегардад.

Зафар Маҳмудов баъди хатми мактаби рақами 41-и зодгоҳ ҳуҷҷатҳояшро ба литсейи академии назди Дошиқадони давлатии забони хориҷии Самарқанд супурд. Пас аз хатми он таҳсилро дар факултаи агрономии Дошиқадони давлатии ҳоҷагии кишлоқии Самарқанд идома дод.

Зафар солҳои 2008-2016 дар ҳоҷагии фермери «Маҳмудбек Маъруфи» ҳамчун муҳосиб фаъолият нишон дод. Қорҳои ҳоҷагиро хуб омӯхт. Ҷ баъди хатми до-

нишқад ба ҳеч дудилағӣ касби падар – тадбирқори саркард. Имрӯзо, чи тавре ки таъкид кардем, раиси ҳоҷагии бисёрсоҳавӣ «Маҳмудбек Маъруфи» мебошад.

Аъзои ҳоҷагии бисёрсоҳавӣ бо сабзавотрасонӣ, боддорӣ, ҷордорӣ, истеҳсоли шишти пухта, ширинилазӣ, устохонаи таъмири автомобил ва ғайра машғуланд.

Барои боз ҳам беҳсозии таъминоти қувави барқ се сол пеш ба худди ҳоҷағӣ аз се километр хати барқро оварданд. Ҳамон сол дар ҳоҷағӣ

паррандапарвариро ба роҳ монданд.

Аъзои ҳоҷағӣ тирамоҳи соли гузашта дар 14 гектар майдон ғалла коштанд. Имрӯзо авҷи майсаҳо бад нест. Инчунин, соли гузашта дар 14 га. замин лалмӣ ғалла қориди, аз ҳар як гектар 25 сентнери ҳосил гирифтанд.

16 сол пеш дар ҳоҷағӣ қорвопарварӣ ба роҳ монда шуда буд. Имрӯзо дар ҳоҷағӣ 100 сар ғӯсфанд, 50 сар ғӯсала ва 5 сар ғов парвариш мекунад. Ҳӯроҳи қорпоҳо аз замини ҳоҷағӣ мебарояд. Дар маҷмӯи қорвопарварӣ 10 нафар ҷавон бо қор таъминанд. Инчунин, барои истироҳати қоргарон шароити муҳайё аст.

Боззори тоқзори ҳоҷағӣ 20 гектар (7 га. шафтолузор, 3 га. себзор, 10 га. ғелосзор, анорзор, қормағззор, олубулзор, тоқзор)-ро ташкил мекунад. Дар 4 га. замин қортошқа қориданд, ки моҳи оянда пукта меҳсад. Дар 1 га. замин сабзии сурх расонданд ва имрӯзо онро ба бо-

Қоршинос оид ба Осиёи Марказӣ Уве Штробах дар бораи ислоҳоти иқтисодӣ дар Ўзбекистон мақолаи навбатииро навишт, ки дар сомонии Агентии «Germany Trade&Invest» (GTAI) нашр шудааст.

ИСЛОҲОТИ ҲАМАҶОНИБА ЎЗБЕКИСТОНРО ШАРИКИ САВДОИ ҶОЛИБТАР ВА ҲАДАФ БАРОИ САРМОЯГУЗОРИ ҚАРОР МЕДИҲАД

Мавод дар шакли таҳлили SWOT омода карда шудааст, ки ҷиҳатҳои қавӣ ва заиф, имконот ва таҳдидҳои инъикос намуда, бо ин васила омилҳои асосии рушди замонавӣ Ўзбекистонро нишон медиҳад.

Муаллиф менависад, ки ислоҳоти ҳамаҷонибае, ки дар мамлакати мо гузаронида мешавад, онро шарикӣ савади ҷолибтар ва ҳадаф барои сармоягузори мегардонад.

Қоршинос мавҷуд будани пойгоҳи қавӣи ашъи хомӣ саноатӣ, иқтисодии кишоварзӣ ва сайёҳӣ, захираҳои инсонӣ, инчунин мавқеи мусоиди ҷуғрофиро дар худӣ маркази Осиёи Марказӣ ҷанбаҳои тавонӣ меномад, ки ин кишварро ба маркази минтақавӣ нақлиётӣ таъдил медиҳад ва дар нисбат ба таъминкунандагон ва сармоягузори Олмон рӯшод мегардонад.

Муаллиф эҳтиёҷи қалони мавқуғузошташуда ба технологияҳо дар тамоми секторҳои иқтисодӣ, лоиҳаҳои сержумори эҳтимоли дар соҳаҳои навосӣ ва тавсеаи саноат ва инфрасохтор, афзоиши бозори технологияи экологӣ ва талаботҳои зиёди истеъмолкунандагонро имкониятҳои хуб барои ҳузури ғалл дар бозорҳои тамоми Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Афғонистон ва берун аз он меонад.

Муаллиф менависад, ки дар ин замина қорши суръат ва қоқомҳои эҳтимоли дар татбиқи ислоҳот, набудани дастовардҳои номӣ дар соҳаи таъдид ва ҳусусигардонии ширкатҳои давлатӣ, вобастагӣ аз тағйирбӣи нарҳҳо барои содиоти бартаридоштаи ашъи хом ва маҳсулоти нимтайёр, қоршии сусти сатҳи қоррупсия ва бархӯрдҳои эҳтимоли манфиатҳо бо кишварҳои ҳамсоя метавонад мушқикот пеш оварад.

Ба гуфтаи қоршиноси олмонӣ, бояд ба Ўзбекистон низ барои он тавачҷӯи зохир қард, ки миқдори зиёди ташаббусҳои нав дар самти навосӣ ва рушди иқтисод ба ширкатҳои хориҷӣ имкониятҳои васеи тиҷоратӣ фароҳам меорад. Барномаи сармоягузори ҳукумат барои солҳои 2021-2023 вурӯди сармояро дар ҳаҷми 80 миллиард доллар пешбинӣ мекунад ва худӣ ислоҳот бо суръати ҳайратангез сурат мегирад.

Бо ҷамъбасти намунаҳои гуфтаҳои боло, ӯ таъкид менамояд, ки Ўзбекистон нияти қатъӣ дорад, ки дар самти либерализатсия, қушодани бозорҳо ва беҳтар намудани фазои тиҷоратӣ қадамҳои қурқуваат хоҳад гузошт.

АИ «Дунё»,

БЕРЛИН.

9 май – Рӯзи хотира ва қадр

АНОР БОЙБАЧЧА,

ё худ қаҳрамони муҳорибаи Ленинград

– Соли 1941. Оғози Ҷанги дуҷоми ҷаҳон. Зимиғони сард ҳуҷмон буд. Бинобар сармои зимиғони қорлабӣ ҷунӣи ях қарда буд, ки илоҷи бо қорд бурдидан набуд. Онро бо арра бурдид байни ҳам тақсими мекардем, – ғӯён солҳои ҷангро ба ёд овард Раҳмонҷонота Раҳимҷонов.

Ҷ соли 1920 дар маҳаллаи Сербӣи шаҳри Ҷуст дар оилаи қорғари оддӣ ба дунё омад. Ба вай бо нияти неқ Раҳмонҷон ном гузоштанд. Дар 5-солағӣ аз модар ҷудо шуд. Дар сини 7 ҳамаи қорҳои оилавино бар дӯши худ гирифт. Сонитар бо падараш ба вилоти Тошканд қӯч баста, дар ҳоҷагии «Оққӯргон» масқун шуданд.

Соли 1940 ба хидмати қарбӣ даъват шуда, дар мавзеи «Ладейное поле»-и яке аз қисмҳои қарбии Ленинград вазифаи ҷавонмардиашро адо намуд.

Ҷанги хонумонсӯз баробари дигар қарроқон, дар дили асқари қаторӣ Раҳмонҷон низ нисбати душман ҳисси нафрат бедор кард. Ҷ аҳд намуд, ки бар зидди фашистони лаин мубориза мебарад. Моҳи январӣ соли 1942 уро ба қисми 452-юми разведкачиён гузарониданд. Аз ҳамаи рӯз ҳамчун разведкачи ҷан-



дин супориши ҷанговаронаро иҷро қарда, ҷасорат ва матонати беҳамтоишон дод.

Моҳи мартӣ соли 1944. Ба асқари қаторӣ Раҳмонҷон Раҳимҷонов, аз ҷониби қӯмондонӣ супурда шуд, ки нуктаи зеризаминӣи душманро, ки илоҷи ба по шудан намеод, маҳв намояд. Вай ва ҳамяроқаш Александр Филимонов дарҳол ба ҷойи муайяншуда ши-тофтанд. Баъд аз номалум наздик шудан онро бо гра-натаҳо тарқонданд... Ҷунин қорнамоҳои ӯ дар набардҳо зиёд буданд.

Вай пас аз Ҷалалаба бо ордену медалҳо ба зодгоҳаш – Ҷуст баргашта, дар қорхонаҳои сохтмон меҳнат қард. Бо ҳамясараш Гулсунбӣ 3 писару 3 духтарро тарбия қарда ба воя расонид. Инчунин анорзор барпо қард.

Соли 1974 аз даромади анорзор дар ноҳия аввалин шуда соҳиби автомо-

били сабуқрави «Газ-24» гардид, баъд аз ин уро дар зодгоҳаш «Анор бойбачча» меномидағӣ шуданд.

– Фармони Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон аз 20 апрели соли 2021 «Дар бораи ҳавасмандгардонии иштироқдорони Ҷанги дуҷоми ҷаҳон», маро рӯҳбаланд қард ва ба умрам афзуд. Мо пирион ҳамаи даст бардошта дуо мекунем, ки Худованд ба кишварамон сулҳу осоиш ва ба ҳалқа-мон серию пури ато қунад, – меғӯяд Бобои 101-сола Раҳмонҷонота Раҳимҷонов.

А.МУРОДОВ,
хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилоти Намангон.

Дар сурат: Раҳмонҷонота Раҳимҷонов дар ҳалқаи хонандагонӣи мактаби миёнаи рақами 6-уми ноҳияи Ҷуст.

ХАБАРҲО

Бо истифода аз ҳавопаймоҳои хурд

Вазири нақлиёт, раиси идорақунии ҶС «Uzbekistan Airways» И.Маҳкамов дар анҷумани матбуотӣ аз ҳусуси нақшаҳои истикболӣи оиди ба роҳ гузоштани парвозҳои маҳаллӣ бо самолётҳои модели хурд суҳан ба миён овард.

Мақсади асосӣ дар ҷумҳурии баландбардории мобилии аҳоли, яъне бо пойтахт пайвастанӣи маркази вилоти мебошад, таъкид қард вай. Нарҳҳои ҷипта дар ҳавопаймоҳои хурд назар ба

нарҳҳои ҳозира тақрибан 20 ғоиз арзон хоҳад гашт. И.Маҳкамов инчунин гуфт, ки ният дорем тӯли як сол 3 миллион нафар аҳолиро бо ҳавопаймоҳои ба манзил расонем.

Муҳокимаи лоиҳаи қонун

Анҷумани матбуотӣ, ки бо иштироки масъулони Вазорати адлия дар Маркази матбуотӣ миллий рӯи қор омад, лоиҳаи Қонун «Дар бораи тартиб қордаҳои бо ивази ҷуброн барои эҳтиёҷоти ҷамоатӣ гирифта мондани қитъаҳои замин»-ро мавриди баррасӣ қарор дод.

Таъкид ёфт лоиҳаи қонун дар навбати аввал барои пурзӯрсозии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии соҳибони қитъаҳои замин ва мулк нигаронида шудааст. Ҳуҷҷат имкон медиҳад тартиби гирифта мондани қитъаҳои замин ба ивази ҷуброн тақмил ёбад, вазиятҳои нисбӣи пешғирӣ гарданд, дар ҳолати пайдо шудани он нисбӣи адолатнок ҳаллу фасл шаванд. Минбаъд ба тартиби қабул қардани қарор дар бораи вай-

рон сохтани мулки ғайриманқул дигаргунӣи ворид мегардад. Пештар ба баровардани ин гуна қарор ҳокимҳо вақолатдор бошанд, акнун қарорҳо аз ҷониби Ҷуқорғи Кенгеси Ҷумҳурии Қароқалпоқистон, шӯрои депутатҳои халқи вилотиҳо ва шаҳри Тошканд қабул қарда мешаванд. Ба соҳиби мулк ё замин имконият дода мешавад баъди қабули ҷуброн дар давоми шаш моҳ объект ро ҳоли намояд.

Эмқунӣ алайҳи қоронавирус

Назар ба маълумоти муовини роҳбари идораи нигаҳдорӣи тандурустии шаҳри Тошканд У.Эгамбердиев, дар пойтахт баробари аҳолии сини аз 65 боло дар навбати аввал ходимони тиббиёт, муассисаҳои таълими томактабию мақтабӣ ва шахсоне, ки бемориашон давомнок аст, бо ваксинаҳои ZF-VZ-VAC 2001 ва «Спутник V» эм қунонда мешаванд.

Эмқунӣ роӣгон ба амал бароварда мешавад.

То охири моҳи июн дар мамлакат эмқунии наздик 4 миллион нафар, то охири сол эмқунии 7 миллион на-

фар шаҳрвандон алайҳи қоронавирус ба нақша дароварда шудааст.

М.ШОДИЕВ,
муҳбири
«Овози тоҷик».



дипури метавонем гуфт, ки муаммоҳои худудҳо сари-вақтӣ ҳалли худро меёбад.

Ҷамшеди АҚРОВ,
ноҳияи САМАРҚАНД.

БОЗ ЯК ИМКОНИЯТ БАРОИ ҶАВОНОН

Дар Ўзбекистон дар се-чаҳор соли охир баҳри имконияти фаровон фароҳам овардан ба тадбиркорон ва омӯхтани касбу ҳунар, бахусус, эҳёи ҳунарҳои миллий ва ривоч додани он як қатор қарору фармонҳои дахлдор ба имзо расиданд. Бешубҳа, ин ғамхориҳои ҳукумати кишвар маҳз барои наврасон ва касбу ҳунар омӯхтани онҳо нигаронида шудааст.

Ба ҳамагон маълум аст, ки 23 март соли қорӣ қарори Президент «Дар бораи босуръат ривоч додан ва дастгирӣ намулдани соҳаи кулолгарӣ» қабул гардид. Ин маънои онро дорад, ки минбаъд барои ҳунаромӯзии ҷавонон тартиби субсид ҷудо намунадан қорӣ гардид.

Тартиб ва тарзи ривочи ин соҳа бино ба ин қарор чӣ гуна ба роҳ монда мешавад?

Бо мақсади дар солҳои 2021-2023 афзун гардонидани коркарди маҳсулоти кулолгарӣ нақша ва нишондодҳои истиқболӣ тасдиқ мегардад. Барои ҳамин ҳам дар соли қорӣ коркарди 5400 дона маҳсулот дар назар дошта шудааст.

Дар ҳуҷҷати мазкур омадааст, ки барои ташкил намулдани марказҳои нави кулолгарӣ миқдори андозҳои молу мулк ва андозҳои замин нисбатан аз озғози моҳ то муддати 3 сол ба миқдори 50 фоиз муайян мегардад. Инчунин, дар доираи ривоч додани дастури тадбиркории оилавӣ ва ҳунаромандӣ дар Бонки марказӣ ба миқдори 500 миллиард сӯм маблағ ҷудо карда мешавад.

Як ҷиҳати муҳими ин қарор аз он иборат аст, ки аз 1 апрели соли 2021 дар асоси аъёнаҳои устоду шогирд ба кулолгароне, ки ба ҷавонон ҳунар меомӯзанд, бо мақсади омода намулдани шогирдон, харидорӣ намудани ашёи хом зарурӣ ва шогирдонро бо музди кор таъмин намунад тартиби ҷудо намулдани субсид қорӣ мегардад. Яъне бо тарзи гирифтани ёрии моддӣ ва ё ёрии пулӣ ба шогирдон ва онҳое, ки хоҳиши идора додани аъёнаи усто-

ду шогирдро доранд, ин боз як имконияти муфид аст.

Боз як ҷиҳати назарраси ин қарор дар он аст, ки минбаъд ҳар сол ба «Дафтари оҳанин», «Дафтари бонувон» ва «Дафтари ҷавонон» дохилшудагони 100 оилаи хонадоршаванда (занону духтарон) дар асоси нақша маҳсулоти кулолгариро ҳада намунад ба роҳ монда мешавад. Бар замми ин дар ғурӯҳҳои байналхалқӣ, худудҳои «Duty free» ва инчунин истгоҳҳои роҳи оҳан барои савдои маҳсулоти кулолгарӣ ва навъҳои дигари ҳунаромандӣ ҷойҳои махсус ҷудо мегарданд, ки ин бешубҳа баҳри ривоч додани соҳаи кулолгарӣ ва ҳунаромандӣ нигаронида шудааст.

Вазорат, идораҳо, бонҳои тижоратӣ ва инчунин корхонаҳои давлатӣ метавонанд то 1 сентябри соли 2022 бо кулолгарон бо востии шартнома бастан маҳсулоти кулолгариро харидорӣ намоянд.

Ҳамин тавр, дар кишвари мо баҳри ривоч додани ҳунаромандӣ ва махсусан соҳаи кулолгарӣ ба соҳибкорон як қатор имкониятҳои фаровон фароҳам омад. Боварии комил дорем, ки шавқмандон ва ҳунаромандони ин соҳа аз ин имкониятҳои бадастомада фаровон истифода менамоянд. Бо ин васила аъёнаи устоду шогирдро идора бахшида, аз ҳама муҳимаш баҳри бо ҷойи кор таъмин намулдани ҷавонон ва омӯзиши касбу ҳунар зинаҳои нав ба навро тай хоҳанд кард.

Солех МУҲАММАДҶОН,
ноҳияи Сарйосиёи вилояти Сурхондарё.

Чанд рӯз муқаддам дар Бухоро ба муносибати «Соли дастгирии ҷавонон ва мустақамсозии саломати аҳоли» фестивали санъати тасвирӣ ва амалӣ баргузор гардид.

Ин чорабинӣ дар мактаб-интернати ихтисосонидашудаи санъати Бухоро, осорхонаи санъати тасвирии Бухоро ва Донишгоҳи давлатии Бухоро ба амал омад. Мақсад аз гузаронидани ин тадбир дар дили ҷавонон ангехтани эҳсосоти ифтихори миллий, ватандӯстӣ, дарки дахлдори ба рушди диёр ва

дарёфти соҳибистеъдодон буд. Дар ҷашнвора талабагону донишҷӯёни мактабҳои таълими умумӣ, таълимгоҳҳои миёнаи махсус ва олии вилоят, инчунин тарбиягирандагони «Хонаи меҳрубонӣ»-и рақами 32 ҳунару маҳорати худро аз рӯйи намуудҳои санъати тасвирий, меъморӣ, ҳунаромандии миллий, рақсу суруд намоиш доданд. Дар озму-



ҶАШНВОРАИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ ВА АМАЛӢ ДАР БУХОРО



нҳои эҷодӣ дарсҳои маҳорати қулоли машҳури ғичдӯвони Алишер Нарзуллоев, мактаби миниатюраи Бухоро усто Даврон, суратгирӣ шинохта Шавкат Болтаев ва дигарон иштирок карданд, бо омӯзгорон, устодони ҳунар мулоқот намулданд. Дар ҷараёни чорабинӣ ба корҳои эҷодии ҷавонон аз тарафи доварон баҳо гузошта шуда, ғолибон ҳавасманд гардонда шуданд. Фестивал бо концерти устодони санъати вилоят поён ёфт.

А. АВЕЗОВ,
хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.
Дар суратҳо: лавҳаҳо аз фестивал.

ТАРҒИБГАРИ МАЪРИФАТ

Соли гузашта нашриёти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон китоби «Назарияи адабиёт»-и доктори илмҳои филологӣ, профессор Чумъакул Ҳамроев ва устоди кафедраи назарияи адабиёти навини форсии тоҷикӣ ДМТ, доктори илмҳои филологӣ, профессор Сирочиддини Имомалиро аз нашр баровард.

Китоб аз сарсухан, муқаддима ва даҳ боб иборат аст. Боби якум аз адабиётшиносии ва мавзӯи баҳси он, алоқаи адабиётшиносии бо илмҳои дигар, боби ду аз таърихи афкори илмиву назарӣ, дар Юнон ва Рим қадим афкори назари адабии

мутафаккирони адабиёти форс-тоҷик, боби се аз хусусияти адабиёти бадеӣ, образ ва образнокӣ, ҳақиқати воқеӣ ва ҳақиқати бадеӣ, боби чор аз усулҳои таҳлили асари бадеӣ, мундариҷа ва шакл, боби панҷум аз таснифи ҷинсҳои адаби,

боби шаш таснифи жанрҳои адабӣ, жанрҳои миёна, муқташам ва махсуси ҳамосавӣ, боби ҳафт аз якҷарҳии ва ягонагии асари бадеӣ, соҷети устуҳонбандии асари бадеӣ, боби ҳашт аз қолаби сухани бадеӣ, забони асари бадеӣ, вазни шеърӣ тоҷикӣ, арӯз ва аҳамияти он, қофия ва радиф, боби нӯҳ аз раванди адабиёти бадеӣ, робитаҳои адаби, боби даҳум аз тарзи тасвири ҳақиқати зиндагӣ, сабки эҷодӣ, мактаби адаби иборат аст.

Инчунин, муаллифон дар феҳристи адабиётӣ зиёда аз сад номгӯи адабиёти Шарқ,

тоҷикӣ, русиро мавриди истифода қарор додаанд.

Чумъакул Ҳамроев дар Ўзбекистон ва Тоҷикистон чун мунаққид, адабиётшинос, олимӣ пуркор мешиносанд. Дар ҳама соҳае, ки даст мезананд, асоснок боварибахш андеша ба миён мегузорад, пурзамину бамаъниқ мулоҳиза меронад. Китоби «Назарияи адабиёт» барои хонандаи тоҷик ҳазинаи бузург аст.

Баҳодур ҲУСАНОВ,
омӯзгори тоифаи олии мактаби №14, ноҳияи Бойсунӣ вилояти Сурхондарё.

ДАР РОҲИ ИСТЕҲСОЛИ ДОРУВОРИИ ВАТАНӢ

– Дар мамлакатамон доир ба ҳифзи саломати аҳоли, рушди низоми ҳифзи тандурустӣ мувофиқи талаботи замон корҳои васеъмиқёс ба амал татбиқ мегарданд. Дар ин ҷараён ба истеҳсоли воситаҳои давоии хушсифат нисз эътибори калон дода мешавад. Натиҷаи тадқиқотҳои илмӣ дар соҳаи фарматсеутика, мустаҳкамкунии саломати аҳоли, ба роҳ мондани истеҳсоли воситаҳои давоӣ далали ин гуфтаост, – таъкид гардид дар нишастӣ матбуотие, ки дар Маркази матбуотӣ миллии доир ба мавзӯи «Натиҷаҳои аттестатсияи кадрҳои баландмақолаи илмӣ ва илмию педагогӣ дар соҳаи фармакология» баргузор шуд.

Баромадкунандагон, ҳамчунин, таъкид намулданд, ки дар самти илмҳои фарматсеутика дараҷаи илмию 5 талабгори доктори фан, 13 доктори фалсафа бино ба фаҳми фарматсеутика тасдиқ карда шудааст. Дар асоси рисолаҳои тадқиқотие, ки соли гузашта Ҳимоя карда шуданд, ҳеле қорҳои илмӣ анҷом дода шуданд. Аз ҷумла, истеҳсоли воситаҳои давоии рас-таниҳои маҳаллӣ тайёркардашудае, ки ба муолиҷаи бемориҳои ҷигар, гипертензияи артериал, аллергия ва иловаҳои фаъоли био-логӣ пешбинӣ гардидаанд, ба роҳ

монда шуданд. Дар мамлакатамон бори аввал меъёрҳои сифатии меъёи инфизион ва дигар воситаҳои давоӣ дар асоси илми замонавӣ қор карда шуданд.

Гуфта шуд, ки дар баробари ба амал тадбиқ намулдани натиҷаи қорҳои илмӣ қорҳои иҷтимоии муайян самарани худро доданд. Масалан, дар асоси ашёи хом маҳаллӣ истеҳсоли гепатопротекторе, ки ҷигарро ҳимоя мекунад, воситаҳои давоие, ки ғишори ҳуноро муътадил месозанд, меъдаро даво мекунад ва иловаҳои фаъоли биологӣ роҳандоз шуданд. Ба ҷойи воситаҳои да-

воии хориҷӣ – «Левомикол» ва «Актовегин», ки ба муолиҷаи қароҳатҳо пешбинӣ мешуданд, гели «Антибаватсин» истеҳсол карда шуд. Аз муиме ба муми маҳаллӣ низ, бино ба тадқиқотҳои анҷомдодашуда воситаҳои давоии таъсирбахш қор карда шуданд.

Мутахассисони соҳа ҳулоса карданд, ки имрӯз дар соҳаи фарматсеутика аз ҷониби олимони тадқиқотчиён қоркард ва истеҳсоли воситаҳои давоие ба роҳ монда шуда истодаанд, ки дар баробари безарар будан, натиҷаи ҳуб меҳиҳанд ва онда низ қор дар болои растаниҳои шиғобаш давом меёбад.

Бале, олимони соҳа бояд воситаҳои давоии нав ба нав қор карда бароянд. Ҷунки аз хориҷи мамлакат овардани воситаҳои давоӣ қимат меафтад, дар натиҷа на ҳар шахс аз доруҳои онқоро харида метавонад. Журналистони доир ба мавзӯи қолиб ба саволҳои зиёди худ аз мутахассисон ҷавобҳои қаноатбахш гирифтанд.

С. БЕКНАЗАРОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик».

Хабарҳо аз Поп

Сокини маҳаллаи Ободи ноҳияи Попи вилояти Намангон Дилрабо Бекмуродова аз овони бачагӣ дӯзандагиро дӯст медорад ва бо он сарукор дорад.

Дилрабо бо ҳамин мақсад хост аз имкониятҳои, ки дар кишварамон барои соҳибкорон офарида мешавад, истифода бурда, қорхонаи дӯзандагӣ ташкил ва дар он 20 нафар бонувонро бо қор таъмин намояд. Ҳокимияти ноҳия мурочиати ўро ба назари эътибор гирифт. Муовини ҳокими ноҳия М. Имомназаров ва котиби сектори якум аризаи Д. Бекмуродоваро омӯхта баромаданд. Дар натиҷа ба соҳибқор яке аз хонаҳои холии мактаби касбу ҳунари рақами 2-юм дода шуд.

Ҳодими «Халқ банки»-и ноҳия Д. Бекмуродоваро бо маълумотҳо оиди дар асоси воми имтиёзон қорифтани дастгоҳҳои дӯзандагӣ шинос намулданд.

Мурочиати 200 нафар шахрванд ба ҳокими ноҳияи Поп Аъзамҷон Султонов дар доираи қонун дида баромада шуд.

Дар асоси супориши ҳокими ноҳия мурочиати 185 нафар шахрванд оиди масъалаҳои хонаву ҷой, гирифтани замин ва кредит, шугъл, соҳибқорӣ, истифода бурдан аз хидмати тиббӣ ба роҳбарони ташкилотҳои дахлдор равона ва иҷрои онҳо тахти назорат гирифта шуд. 23 мурочиат дар ҷойи худ ҳаллу фасл гардид, ба 74 нафар маслиҳати ҳуқуқӣ дода шуд ва натиҷа гирифтанд, ки мурочиати 88 нафар аз нав дида баромада шаванд.

Шоҳида ДАМИНОВА,

вилояти НАМАНҒОН.



СИЁҲДОНАРО НАБОЯД ХУДСАРОНА ИСТЕЪМОЛ КАРД

Чи хеле ки Имом Муслим ва Имом Бухорӣ дар яке аз ҳадисҳо ривоят кардаанд: «Пайғамбарамон Мухаммад (с.а.в) гуфтаанд, ки дар сиёҳдона ба ғайр аз марг шиғои ҳамаи бемориҳо мавҷуд аст».

Шояд аз ин сабаб бошад, ҳоло аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ роликҳои баҳшида ба равғани сиёҳдона, ки дар ҳудудам ва ё қоричи кишвар истеҳсол шудааст, бештар пахш мешавад.

Дар вилоятҳои Тошканд, Самарқанд ва Сурхондарё ҷудо намуни маҳаллии сиёҳдона ба сифати растани дорувор ва зирвор рӯёнида мешавад. Ғайр аз ин, ҷудо намуни ёбони он низ мавҷуд аст.

Дар табобати халқ аз дамхурдаи тухми сиёҳдона ба дарди меъда, гулӯ, милк, дил, камҳобӣ истифода мекунанд. Солҳои пеш сиёҳдонро дар бемори зардак, зотилҷамъ, бронхит, (зиққи нафас), астмаи бронх, беҳузурӣ дил истифода мебуданд. Табибон дар он ақида буданд, ки сиёҳдона луҳобқоро, ки дар организм инсон ҷамъ шуда, сабаби пайдоиши бемориҳои зиёд мегардад, қорич мекунанд.

Ибни Сино дар замони худ ба дарди сар, фалачи рағи асаби рӯй, катаракта (оби марворид), глаукома барин касалиҳои чашмро бо сиёҳдона шиғо бахшидааст. Назар ба маълумотҳои Ибни Сино сиёҳдона дар нештавии доғи сафед, ҳол ва озаҳ қумак мерасонад, барои ин сиёҳдонаи ба шакли орд овардашуда ба нисбати 1:10 бо вазелин ё равғани ҳайвонот ҳамроҳ карда, ҳамчун марҳам ба пӯст молида мешавад.

Аз сиёҳдона дар табобати Ҳинди қадим ба сифати қувватдиҳанда, дар табобати Тибет бошад, дар бемориҳои ҷигар ва меъда истифода мебуданд.

Тибби имрӯза шиғобашши сиёҳдонро дар ба як маром овардани фаъолияти дил, астмаи бронх исбот намулдааст. Вай ҳусусияти таъсири манфӣ расондан ба бактерия ва систро низ дорад.

Истифодаи сиёҳдона эҳтиётқориро талаб мекунанд. Ба бачаҳое, ки аз ғича (паразит) азият меканд, барои бартараф қардани он меъёи сиёҳдона ва асал дода мешавад, аммо истеъмоли он набояд аз даҳ рӯз гузарад. Муддати истеъмоли тақрири он баъди бист рӯз тавсия мешавад. Сиёҳдона ба бачаҳо ба миқдори мош ва ба қалонсолон ба миқдори наҳд тавсия мешавад, ки истеъмоли зиёди он ба меъда ва рӯдаи организм таъсири номатлуб мерасонад.

Гипотоник (пастшавии фишори хун) ва занони ҳомила аз истеъмоли сиёҳдона бояд тамомаан даст кашанд. Сиёҳдона дар ҷисми инсон ҳусусияти ҷамъшавиро дорад. Аз ин сабаб, дар китоби «Қонуни тиб»-и Ибни Сино (ҷилди якум, сах. 273) чунин омадааст: «Табибон гуфтаанд, ки истеъмоли зиёди сиёҳдона сабаби марги инсон мегардад».

Агар сиёҳдона ба шакли ҳока оварда шаванд, барои доштани ҳусусияти дорувории он бояд базудӣ бо асал омехта карда шаванд. Асали баҳорӣ азбаски нармтар аст, сиёҳдона дар он ҳуб омехта мешавад ва ҳазми он осон мегардад.

Тавре ки зикр шуд, истеъмоли зиёди он зарар аст, аз ин сабаб, дар ин бобат набояд худсарӣ кард. Бахусус, дар истеъмоли дона ва равғани сиёҳдона, ки дар шабақҳои иҷтимоӣ ё воситаҳои ахбори оммавӣ тарғиб мешаванд, бо мутахассиси соҳа, ки синну сол, мизоҷ ва ҳолати беморро ҳуб меомӯзад ва аз рӯйи таҳлили муайян тавсия меҳиҳад, бояд маслиҳат кард.

Боз сабаби дигари бе тавсияи шиғоқор истеъмоли накардани капсулаи сиёҳдона дар он аст, ки он дар шароити ишқори меъда не, баръакс дар шароити туршии рӯдаҳо ҳазм мешавад, ки ин ба ҳолати вазнин овардани бемор мерасонад.

А. СОАТОВ,
М. СОАТОВА,
дорушиносон.

МАТНИ “МАСНАВИИ МАЪНАВИ” БА НАСР

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта).

Ту бандаи бандаи манӣ

Подшоҳеро бо орифе иттифоқи мулоқот афтод. Гуфт: “Эй шайхи ориф, қаро маро хидмат намекуни, дар сурате ки ман подшоҳаму ту бандаи манӣ. Хидмат кун ва дар посухи хидматат бахшише, инъоме аз ман дархост намо!” Ориф гуфт: “Эй шох, агар амиқтар андеша кунӣ донӣ, ки ту бандаи бандаи манӣ. Ман ду бандаи бандӣ дорам ва онҳоро зору ҳақир нигоҳ мебарам, вале он ду бар ту ҳокиму амиранд:

Ман ду банда дораму зору ҳақир,

В-он ду бар ту ҳокимонанду амир.

Подшоҳ аз суҳанони ориф ба изтироб омада пурсид: “Эй ориф, зуд бигӯ он ду бандаи ту, ки бандаи бандаи онҳостам, чиҳоянд?” Ориф гуфт: “Яке ҳашм асту дигаре шаҳват. Ҳашму шаҳват тахти фармон ва аз бандагони мананд, ҳол он ки сарвар ба молики туянд. Шох он аст, ки он дуру бандаи худ гардонад ва тасаллоти комил бар онҳо дошта бошад”.

Еддошт: ин достонро Одам Маҷдуддин Санои Ғазнавий дар девонаш ва Низомӣ дар «Искандарнома» (достони «Искандар ва пири ҳаробанишин») ва чанде дигар низ бо тағйироте ҳунаромандона назм кардаанд.

Ҷозибҳои ҳар чинсро ҳамчинс дон!

Тифле ширхора ҳазиди-ҳазид аз айвон ба боми хона баромад ва аз бом ба сӯйи новдон ҳазид. Модараш гофил аз ин ҳол ногаҳон тифлашро бар балои новдон дид. Дастан ба новдон намерасид, то тифлро аз балои новдон бироҳонад. Аз сари новдон то ба замин бист газ фосила буд. Модари бечора бар бом рӯю мӯй мемолид ва пистони шир менамуд, вале тифл ҳеҷ майле ба ў намекард ва мардум ҷамъ омада буданд, намердонистанд барои ҳалосии тифл ҷи қора кунанд. Зан пайи қора ҷустан зуд назди Амиралмуъминин (яъне амира он билод) рафт ва арзи ҳол намуда гуфт:

Аз барои Ҳақ, шумоед, эй меҳон,
Дастгири ин ҷаҳону он ҷаҳон.

Зуд дармон кун,
ки меларзад дилам,
Ки ба дард аз меваи дил
бигсалам.

Амир изтиробӣ он зан бидид, зуд бад-он ҷо расид ва фармуд, то тифле дигар ҳамзоду ҳамсини ў ба бом бароваранд. Бароварданду бурданду дар баробари он тифли дар вартаи ҳалокат қарордошта бидоштанд. Чун тифли рӯйи новдон ҳамзоду ҳамчини худро дар рӯ ба рӯяш бидид, оҳиста-оҳиста майл ба ў кард ва сӯйи тифли дар мобайни болои бом ҳазид:

Зан чунон карду чу дид
он тифли ў
Чинси худ, хушхуш бад-ў
овард рӯ.
Сӯйи бом омад зи матни
новдон,

Ҷозибҳои ҳар чинсро ҳамчинс дон.

Тифл то он ҷое, ки дасти модар ба вай мерасид, ҳазид ва модар зуд тифлашро рабуд ва дар оғӯш кашиду аз бом фуру давида дасти муборакӣ Муртазоро бўсид.

Ҳулосаи матлаб: Ҳамчинсӣ, ҳамнаҳодӣ, ҳамфикрӣ, риояти силаи раҳм сармоия қаробати одамон аст.

Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ дар ин боб чӣ хуш гуфтааст:

Кунад ҳамчинс бо
ҳамчинс парвоз,
Кабӯтар бо кабӯтар,
боз бо боз.

(Давом дорад).

Баргардониши
Файзхоча МАҲМУД.

Ба ҷойи табрик

САБР ҲАНҶАТ ДИҲАД

Имрӯзо профессор Аҳмадҷон Солеев 70-сола мешавад. Воқеан, пайроҳаи куллагу муроиди ӯ барои насли наврас намунаи ибрат аст. Боиси хурсандист, ки дар ҷодаи илму фарҳанг аз донишҳои фарогирфтаи хеш қонеъ нашуда, бо қадами қатъӣ ба пояи баландтар ҳаракат мекунад, ки ин одатест ба ӯ.

Тавачҷӯи уро аз айёми мактабҳои беш аз ҳама асрори риёзӣ ба худ ҷалб карда буд. Нишонаи заҳматпурсандии ӯ ба риёзӣ аст, ки доир ба математика қариб даҳ номгӯй китоби дарсӣ навишт. Ҳоло дар мактабҳои олии Ўзбекистон дар асоси ин китобҳо толибилмон сабақ мегиранд.

Фасли гулбеи соли 1951 ба муаллими мактаб Солеҳҷон Шодиев Худо писар дод. Вай хурсанд назди раиси маҳалла Тоҷий Пардаева рафт, то гувоҳнома оид ба таваллудӣ фарзанд гирад.

Раиси деҳқуро аз ин навид мамнун шуда, даст ба дуо кушод:

– Илоҳо набераамон сихату саломат ба камол расад, мисли падари бузургвораш хонда ба халқу Ватан хизмат кунад, серфарзанду сердаватлар гардад!

Ҳар ду даст ба рӯ кашиданд.

– Хӯш, дадаҷонаш, ба писарча чӣ ном медиҳем?

– Бояш китобхоро варақзада «Аҳмадҷон номи муносиб гуфтанд», – фаҳмонд падар.

– Боз шумо медонед...

– Баъди Аҳмадҷон Раҳматҷон шавад, – завок карда хандид Тоҷийхола ва илова кард:

– Келинро аз номи ман табрик гӯед.

Аҳмадҷон акнун роҳгард шуда буд, ки нобахангом тағояра аз ҳаёт ҷашм пӯшид. Бечора бобояш аз ғаму гуссаи ҷудой чӣ нишаст намеёфт. Муаллими дурандеш Солеҳҷонамак писари калонири ба тарбияи бобо дод, ки падарарӯсаи бо набера андармон шуда, ғами чигарбандро андак фаромӯш кунад. Вақте ки Аҳмадҷон ба синни мактабҳои расид, қиблагӯшах ӯро ба таълимироҳи худ – мактаби рақами 16-уми деҳаи Ўрташайх овард. Пеши муаллимаи синфҳои ибтидоӣ Чининой Акрамова шоғирд афтод. Аҳмадҷон, ки зехни тезу ҷаҳонбинии васеъ дошт,

хондану навиштанро зуд омӯхта, аз арифметика дар ҳал кардани чорамал муаллимашро дар ҳайрат мегузошт.

– Аз ту математики зӯр мебарояд, – ситоиш менамуд омӯзгор.

Яке аз муаллимони саҳтгир Сайфиддин Нарзиев хабар дошт, ки Аҳмадҷон дар озмуноҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ ширкат варзида, ҷойҳои фахрӣ насибаш гардидааст. Вале устод дар баҳогузорӣ саҳтгир буд ва доим ёдрас мекард, ки “дар олимпиада ғолиб шудан, маънои онро надорад, ки риёзиро хубу аъло медонад. Зеро риёзӣ уқёнуси беканор аст”.

Дӯстону ҳамсифон ғайр аз мактаб, рӯзҳои истироҳат дар курсҳои махсуси математика, ки дар назди Донишгоҳи давлатии Самарқанд таъсис ёфта буд, таҳсили илм менамундад ва аз муаллимони фидокор сабақ мегирифтанд.

Шоҳмот – кони ҳикмат

Дар гузари Қӯи Саҳо ҷойхонаи Саидмуродамак воқеъ буда, мардуми гирду атроф дар ин манзил ғайр аз сӯҳбат шоҳмот мебозиданд. Яке аз бозингарони ашаддӣ Адаш Истад буд, ки дертар адиби номдори тоҷик гардид. Вай дар синфи боло таҳсил гирифта, ба ҷавонон, аз ҷумла ба Аҳмадҷон ва дӯстони вай асрори шоҳмотро меомӯхт.

– Шумо математикҳои ҷавон ҳастед, – меғуфт мавсуф, – Фаромӯш накумед, ки ақсарият чемпиониҳои ҷаҳон математик буданд.

Аҳмадҷон ҳангоми таътили тобистона ғайр аз шоҳмотбозӣ ба устои гилкор шоғирд истода маблағ меёфт, то ки дар соли нави таҳсил бо либоси наву тоза ба мактаб равад. Зеро мошини падари омӯзгораш аз рӯзгор зиёдатӣ намекард.

Боиси хурсандист, ки аз 112 нафар хатмкунандагони соли 1968 беш аз нисфаш номи донишҷӯи мактаби олиро гирифтанд, ки дар байни онҳо Аҳмадҷон низ буд.

Аз ҳаракат – баракат

Аҳмадҷон мактаби миёнаро ба забони тоҷикӣ хатм карда бошад ҳам, дар дониш-



гоҳ таҳсилро ба забони ўзбекӣ идоме дод. Бо тавсияи ҳамкурсаи Ҳабибулло Қурбонов пайваста асарҳои бадеӣ мехонд. Натиҷаи заҳматхояш буд, ки ҳамаи сол аз санҷиши фанни забони ўзбекӣ бо ҷаҳои аъло гузашт. Бино ба маслиҳати олими рус А.Брюно, ки дар курси ҷорум аз риёзӣ дарс меод, ба пойтахти Русия ҷиптаи тайёра гирифт. Пеш аз сафар аз падари бузургвораш роҳи сафед талабид.

Писарҷон, – гуфт қиблагӯшах, – ту фарзанди калонӣ, боз ҳашт нафар хоҳару додранат мактабхону донишҷӯ. Росташро гӯям, ман ба ту ёрии моддӣ дода наметавонам.

– Падарҷон, аз шумо дуо кинос аст, – гуфт ӯ. – Агар илоҷашро ёбам, ман ба шумо ёрии мерасонам.

Солехҷонака бозавқ хандид ва писарашро ба оғӯш кашиди аз пешонааш бӯсида гуфт:

– Ба ту бовар мекунам. Лекин ба чӣ мақсад ба Маскав рафтаи худро фаромӯш накун! Фақат он, илм омӯз, бачем.

Аҳмадҷон аз волидайн дуо гирифт ва Маскав, ба Донишгоҳи давлатии Ломоносов омад.

Тавоно бувад ҳар кӣ доно бувад...

Александр Дмитриевич донишҷӯи самарқандиро хуш пазирuft. Аз хонааш ҷой дод. Дар донишгоҳ низ роҳбалад буд. Аҳмадҷон ҳангоми саволу ҷавоб бо донишҷӯи Маскав пай бурд, ки ҳоло донишӣ ӯ қойӣ нест. Шаб то саҳар ва баъзан рӯзҳои истироҳат низ бо китобҳои ва халли мисолҳо машғул мегардид. Беэътиборӣ ба тарзи хӯрок, саривақт истеъмоли накардани таом, бедориву хастагӣ асорати худро нишон дод. Аҳмадҷон бистарӣ гардид. Чанд мулдат дар беморхона хобида, табобат ёфт ва пас аз сикат гардидан таҳсилро давом дод. «Барои ман роҳи бозгашт танҳо пас аз хатми донишгоҳ аст, – худ ба худ меғуфт вай. – Ман бояд хонам ва бо сари баланду рӯи сурх назди волидайн бозгардам».

Дуруст меғунд, ки ҷӯянда ёбанда аст. Меҳнати ӯ барабас нарафт. Вай бо дониши баланди худ дар байни донишмандони Маскав ба эҳтиром соҳиб шуд.

У бо роҳат ба Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба кор омад. Ба ҳайси омӯзгори оддӣ корро сар карда, дар андак вақт дотсенти кафедраи ал-

гебра ва назарияи ададҳо гардид.

Соли 1987 дар маҷаллаи бонфузи «Алгебра ва таҳлил» мақолаи калонҳаҷми худро эълон кард, ки барои ғимояи рисолаи доктори фанҳои физика-математика муносиб шавад. Он диққати олимони соҳаи риёзии ҷаҳонро ба худ кашид. Онҳо аз Аҳмадҷон хоҳиш мекарданд, ки дар ҷамъомади олимон ва дар донишгоҳҳои бонфузи ҷаҳон маъруза хонанд.

Аҳмадҷон соли 1994 рисолаи докториро ғимоя намуна, унвони профессориро низ гирифт. Сипас, азви сафари хориҷ кард. Сафари ӯ аз Эрон оғоз ёфт. Вай дар донишгоҳҳои Технон Машҳад, Шерозу Нишопур маъруза хонд. Дар рӯзҳои форӣ аз тадрис макбараҳои бузургони назми форсу тоҷик Абулқосим Фирдавӣ, Шайх Саъдии Шерозӣ, Хоҷа Ҳофиз, Умарӣ Хайём ва дигаронро зиёрат кард.

Вазифаи инсон – ғаёлияти оқилона

Аҳмадҷон Солеев қариб 20 сол боз проректори Донишгоҳи давлатии Самарқанд аст. Ба зиммаи ӯ таълими иҷрои ҳуҷҷатҳои меъёрии

сохтор доир ба тайёр кардани кадрҳои миллий, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, ташкил кардани корҳои маънавияу маърифатӣ гузашта шудааст. Китобхонаи бой дар ихтиёри толибилмон аст, ки дар ин кори ҳайр хизмати Аҳмадҷон калон мебошад.

– Мутафаккири бузург Галилео Галилей, «агар ба ман омӯзиши дубора муяссар шавад, ба маслиҳати Афлотун амал карда, аввалан бо омӯзиши риёзӣ, ки илми дақиқ аст, аз нав шуруъ мекардам» навишта будааст, – бо завок гуфт Аҳмадҷон Солеев. – Воқеан, риёзӣ шоҳи тамоми фанҳост ва дӯстдоштан вай ҳақиқат асту либосаш соддагӣ ва равшанист.

– Риёзӣ чӣ тавр пайдо шуд? – ба сӯҳбат мароқ пайдо карда پرسидам.

– Бо бовари метавонам гӯям, ки баробари пайдоиши одам, – посух дод А. Солеев. – Дар замони қадим гузаштагони мо ба шикор мерафтанд. Он ҷизе, ки ба даст меоварданд, байни худ тақсим мекарданд. Мумкин дар навабти аввал бо ҷумаи ангиштҳои шумурда бошанд, аммо бо мурури замон усули ҳисоб тараққӣ ёфт. Аз ин ҷо дар мафҳуми мо каллимаҳои «ҷамъ», «тарҳ», «тақсими» ва ғайра пайдо шуд. Ҳоло мо дар ҳаёт дар ҳар қадм бо риёзӣ рӯ ба рӯ мешавем. Масалан, пагоҳирузӣ аз ҳоб хеста, ба соат менигарем ва вақтро мефаҳмем. Ё хона созем, боз ҳисобу китоб лозим аст. Хулоса, ҳаётро бидини риёзӣ тасаввур кардан хеле душвор.

А.Солеев ғайр аз дӯстдоштани математика ба гулпарварӣ, варзӣ, саёхати кӯҳсор, пиёдагардӣ тавачҷӯи зиёде дорад. Ҳар рӯз қариб 4-5 километр роҳ рафта, саломати хешро мустаҳкам месозад. Албатта, дар ҳалқаи фарзандону наберагон будан низ ба ӯ олам-олам хурсандӣ мебахшад.

Вай ду нафар фарзандро бо ҳамсараш Амина Ҳамроева (ҷояш дар ҷаннат шавад!) таълиму тарбия дод.

Рустам ХОЛМУРОВОВ,
ректори Донишгоҳи давлатии Самарқанд.
Зоҳир ҲАСАНЗОДА,
хабарнигори «Овози тоҷик».

Дар маҳалло зуд-зуд гузаронидани вохӯри бо аҳоли ва қабули сайёри ҳокими вилояти Намангон ба ҳукми аънаа даромадааст. Вохӯрии навбатии ҳокими вилоят бо ҷавонони ноҳияи Тӯракӯрғон тахти шиори «Ҳоким ва ҷавонон» баргузор гардид.

МЕҲОҲАМ АРЗИ СИПОС НАМОЯМ,

меғӯяд барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё аз рӯи гӯштии тарзи озод Мадина Усмонҷонова

Дар вохӯри бо иштироки вакилони корхона ва муассисаҳои ноҳияи ярмаркаи меҳнат гузаронида шуд. Дар он асосан ҷавонони ноҳияи бештар барои хонаву ҷой, таъмин бо кор, соҳибкорӣ ва гирифтани кредити имтиёзнок муносибат намуданд.

Насрулло Болтабоев барои кишти боғи хоҷагии фермериаш бо монокультиватор таъмин кардан муроҷиат карда буд. Ҳамон рӯз Насрулло барин ба 20 нафар ҷавонони ноҳияи монокультиватор пешниҳод карда шуд.

Самандар Исроилов барои гирифтани гувоҳномаи ронандагӣ ёрии моддӣ пурсида буд. Мурочиати Самандар дар ҷояш ҳаллу фасл гардида, боз 20 нафар ҷавононе, ки хоҳиши касби ронандагӣ доштанд, барои онҳо 70 фоизи ар-

зиши гувоҳномаи ронандагӣ аз ҳисоби маблағи буҷаи маҳаллии вилоят роҳандозӣ карда шуд.

Сабаби иштироки барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё аз рӯи гӯштии озод дар Қазоқистон Мадина Усмонҷонова дар қабули ҳоким он буд, ки ба ҷунин эътибор ва ғамхориҳо, ки барои ҷавонони вилоят пешбинӣ шудааст, ташаккур иҷро намояд. Ҳокими вилоят барои комёбиҳои ба Мадина ду сар ғусфанд ва мошини дӯзандагӣ тӯхфа кард.

Ҳамон рӯз қисми асосии муроҷиатҳои ҷавонони ноҳия дар ҷояш ҳаллу фасл гардид.

А.МУРОДОВ,
хабарнигори «Овози тоҷик».
Вилояти НАМАНГОН.

Зиёратгоҳ обод мегардад

Зиёратгоҳи яке аз ҳафт пири Бухоро Саййид Амир Кулол, ки дар ноҳияи Когони вилояти Бухоро воқеъ мебошад, солҳои охир боз ободтар мегардад. Дар ҳудуди он корҳои зиёди таъмиру тармим гузаронида шуданд. Бахусус, иншооти мавҷуда хусни нав гирифтанд, дар ин ҷо бинобар меъёрҳои замонавӣ миллии иншооти нав қад кашиданд. Дар атрофу акнофи зиёратгоҳ гулзор ва боғзорҳо барпо шуданд. Дарахтони нодири манзарагии аз хориҷ ва маҳалҳои кишварамон овардашуда ба зиёратгоҳ хусни тоза бахшиданд. Сафи зирон дар ин ҷойи муқаддас рӯз то рӯз меафзояд. Дар сурат: зиёратгоҳи Саййид Амир Кулол дар ноҳияи Когони вилояти Бухоро.

Суратгир: Т.ИСТАДОВ (Ўза).



Боғчаҳо меафзоёнд

Меғӯянд, ки инсон ба ҳафтод фоизи тасаввурот оиди олам ва гирду атроф то панҷсолагӣ соҳиб мегардад. Аз ин рӯ, дар мамлакати мо созон ёфтани Вазорати таълими томактабӣ ва беш аз пеш афзудани эътибор ба масъалаи таълиму тарбияи хурдсолон бесабаб нест.

Дар ноҳияи Пешкӯ соли 2017 28 боғчаи бачагон буд. Ҳоло шумораи онҳо ба 40-то расид. Агар болои ин муассисаҳои таълими томактабӣ нодавлатӣ, шарикӣ давлатӣ хусусӣ ва оилавӣ нодавлатиро зам кунем, микдори умумии онҳо ба 100-то мерасад. Ин имкон медиҳад, ки 68 фоизи бачагони синни томактабӣ ноҳия ба муассисаҳои таълими томактабӣ ҷалб карда шаванд.

Бо вучуди ин қадар пешравӣ барои шӯъбаи таълими томактабӣ ноҳия бинои алоҳидаи маъмури вучуд надошт. Соли 2019 бобати дар ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи «Янгибозор» сохтани бинои маъмури қаро-

ри дахлдор қабул гардида, бо ин мақсад аз буҷаи давлат 1 миллиарду 500 миллион сӯм маблағ ҷудо шуда буд. Барои амали гардондани ин лоиҳа корхонаи бинокориву пудратии ҷамъияти масъулиятш маҳдуди «Orient хаус строу market» (роҳбараш Ўткир Ҳамроев) интихоб гардид. Ниҳоят, дар натиҷаи азму кӯшиши бинокорони ғайратманд бинои пешбинӣшуда дар давоми ҳашт моҳ қад боло карда, мутасаддиёни соҳаро ба оғуши худ гирифт.

Дар наздикӣ маросими пурушкӯҳи ба истифода супоридани бинои маъмури сурат гарид. Дар он ҳокими ноҳия Ҳахоб Қаҳҳоров, роҳбарони секторҳо ва дигарон иштирок намуда, мутасаддиёни таълими томактабӣ ноҳияро бо комёбиашон муборакбод намуданд.

А. АВЕЗОВ,
хабарнигори «Овози тоҷик»
дар вилояти Бухоро.

Имсол ба қабул гардидаи Қонун «Дар бораи ғимояи ҳуқуқи истеъмолиён» 25 сол пур шуд. Дар ҷумҳурии Агентии ғимояи ҳуқуқи истеъмолиён ва дар ҳудудҳои бахшҳои он таъсис ёфтааст.

Ҳифзи ҳуқуқи истеъмолагар

Ин сохтор барои ба арзу доди истеъмолиён расидан ва ҳамзамон баҳри баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқи истеъмолиён фаёлият пеш мебарад.

Ба ин муносибат дар қянд муассисаҳо чорабиниҳо ба вуқӯъ пайваст. Аз ҷумла, дар мактаби таҳсилоти ҷаҳагонии рақами сеюми шаҳри Ҷиззах тахти мавзӯи «Оё ҳуқуқи худро медонед?» тадбир ба амал омад. Дар он ба воқеаи саволу ҷавоб ҳангоми вайрон шудани ҳуқуқи истеъмолагар чӣ гуна рафтор кунад ва ба қадомидора муроҷиат намояд, маҳсулоти асло аз қалбаки чӣ тавр фарқ кард, маълумотҳо доданд.

Анорбӯи НАЗАРОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик».
Вилояти ҶИЗЗАХ.

Овози тоҷик

МУАССИСЛАР:
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир Шерпӯлод ВАКИЛОВ

Рӯзнома ҳафтае ду маротиба: рӯзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.

Рӯзнома дар компютерхонаи идора ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопи ду интервали ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рӯзнома ба мактубҳои интишоршуда ҷавоб намегардонад.

Рӯзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонси матбуот ва ахбороти Ўзбекистон тахти рақами 0003 ба рӯйват гирифта шудааст.

Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-525. Адади нашр 791, ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопӣ. Усули нашр — офсет, андозаи А-2.



1 2 3 4 5 6

Суратҳисоби мо дар бонк:
С/Ҳ 20212000300101767001, МФО
00417. Филиали Автотранспорти
бонки ДСТ-и «ASAKA»
дар шаҳри Тошканд.

Мухаррири навбатдор:
Т. Тўхтаев.
Мувофиқи ҷадвал — 21.30
Ба ҷоп супурда шуд — 01.00

Нишони мо:

100000 ш.Тошканд,
кўчаи Матбуотчилар, 32.

Телефонҳо: қабулгоҳ : 233 – 82 – 83;
Котибот 233 – 83 – 35. Факс: 233-57-30.
сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail:
ovozitoj@mail.uz, ovozitoj@list.ru
Индекси обдуна 170.
Матбааи табуи нашри Ширкати саҳрими «Шарк».
Нишони корхона: кўчаи Буюк Тўрон, хонаи 41.